

Ҳисобот оид ба натиҷаҳои фаъолияти
Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ
дар семоҳаи якуми соли 2018 ва вазифаҳо
барои семоҳаи дуюми соли 2018

Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ фаъолияти худро дар давраи семоҳаи якуми соли 2018 ба иҷрои саривақтии дастури супоришҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, супоришҳои Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва нақшаи кори Кумита равона намуд.

Дар ин давра бо мақсади тақвият бахшидан дар самти беҳсозии фазои сармоягузорию соҳибкорӣ, ҷалби бештари сармоягузорӣ ба иқтисодиёти кишвар ва идоракунию назорати истифодаи амволи давлатӣ ба такмили асноди меъёри хуқуқӣ диққати ҷиддӣ дода шуд.

Аз ҷумла, дар давраи ҳисоботӣ Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16 январи соли 2018 №990 “Дар бораи эълон намудани мораторий ба ҳама намуди санҷишҳои фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ дар соҳаҳои истеҳсолӣ” ба имзо расонида шуд ва қонунҳо “Дар бораи мораторий ба санҷишҳои фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ дар соҳаи истеҳсолӣ”, “Дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон”, “Дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Кодекси гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон” мавриди амал қарор дода шуданд. Инчунин, 17 лоиҳаи қарорҳо ва 21 лоиҳаи фармоишҳои Ҳукумати мамлакат ва лоиҳаи “Барномаи рушди шарикӣ давлат ва бахши хусусӣ барои солҳои 2018-2022” таҳия гардиданд.

Оид ба самти сармоягузорӣ ва ҳамоҳангсозии кумаки беруна

Дар давраи ҳисоботӣ чиҳати амалисозии 5 лоиҳаи афзалиятнок бо шарикони рушд 8 созишномаи нав ба маблағи умумии 89,5 млн. доллари амрикоӣ ба имзо расонида шуд. Дар қиёс бо ҳамин давраи соли 2017 ин нишондиҳандаҳо, мувофиқан, 3 лоиҳа ва 37,0 млн. доллари амрикоӣ зиёд мебошанд.

Аз маблағи умумии созишномаҳои баимзорасида 40,3 млн. доллар ё 46 фоизи онро маблағҳои грантӣ ва 49,2 млн. доллар ё 54 фоизи онро маблағҳои қарзӣ ташкил медиҳанд. Дар доираи созишномаҳои нав чиҳати барқарорсозии системаи обёрӣ (ирригатсия) 17,0 млн. доллар, соҳаи кишоварзӣ 47,0 млн. доллар ва соҳаи нақлиёт 25,5 млн. доллар кӯмаки беруна равона карда мешавад.

Ба ҳолати 1 апрели соли 2018 маҷмӯи лоиҳаҳои давлатии сармоягузорию амалкунанда 68 лоиҳаро (23 лоиҳаи грантӣ, 14 лоиҳаи қарзӣ ва 31 лоиҳа дар ҳаммаблағгузорию қарзу грант) ба маблағи умумии 28,1 млрд. сомонӣ ё 3,19 млрд. долларро ташкил додааст. Ин

нишондиҳанда нисбат ба ҳамин давраи соли 2017-ум 339 млн. доллар ва ё 13 фоиз зиёд мебошад.

Маҷмӯи лоиҳаҳо фарогири соҳаҳои гуногуни иқтисодию иҷтимоии кишвар мебошанд. Дар таркиби лоиҳаҳо маблағҳои қарзӣ 54 фоиз, грантӣ 41 фоиз, саҳми Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 4,5 фоиз ва дигар сарчашмаҳо 0,7 фоизро ташкил медиҳанд.

Дар доираи татбиқи лоиҳаҳои амалкунанда (аз аввали татбиқ то ба 1 апрели соли 2018) 13 млрд. сомонӣ ё 1,48 млрд. доллар азхуд карда шудааст, ки ин 46,3 фоизи маблағи умумиро ташкил медиҳад.

Дар доираи лоиҳаҳои амалкунанда дар 3 моҳи соли 2018 473,1 млн. сомонӣ ё 53,7 млн. доллар азхуд карда шудааст, ки ин ба 73 фоизи нақшаи семоҳаи соли чорӣ баробар мебошад.

Дар давраи ҳисоботӣ таҳти назорати воқеӣ ва бо дарназардошти таъмини самаранокӣ, сарфакорӣ, шаффофият ва рақобатпазирӣ дар озмунҳо дар доираи 15 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ 23 маросими кушодани дархостҳои тендерӣ баргузор гардид, ки дархостҳо дар маҷмӯъ маблағи беш аз 20,2 млн. сомонино ташкил додаанд ва ин нисбат ба семоҳаи аввали соли 2017 ба маблағи 12 млн. сомонӣ зиёд мебошад.

Бо мақсади ба роҳ мондани назорати ҷиддӣ дар самти амалишавии саривақтии лоиҳаҳои сармоягузорӣ санаи 13 январи соли 2018 таҳти роҳбарии муовини якуми Сарвазирӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаласа баргузор карда шуд.

Баҳри арзёбии раванди татбиқи лоиҳаҳои давлатии сармоягузорӣ ҳамасола шарҳи муштараки онҳо якҷо бо шарикони асосии рушди кишвар гузаронида мешавад. Вобаста ба ин, тибқи дархости Бонки Осиёгии Рушд ва дар мувофиқа бо Ҳукумати мамлакат санаи 22 феввали соли равон Шарҳи навбатии рафти татбиқи лоиҳаҳои муштараки сармоягузории Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва БОР барои соли 2017 баргузор шуд.

Тибқи маълумоти Агентии омили назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2017 дар мамлакат 361 корхонаю ташкилотҳо бо ҷалби сармояи хориҷӣ фаъолият доштанд ва воридоти умумии сармоягузории хориҷӣ 1,1 млрд. доллари ИМА-ро ташкил дода, аз он 354,5 млн. доллар сармоягузории мустақим, 245,9 млн. доллар қарзҳои аз ҷониби корхонаву ташкилотҳо ҷалбгардида ва 500,0 млн. доллар евробондҳо мебошанд.

Воридоти сармоягузории мустақим дар соли 2017 нисбат ба соли 2016-ум 79,7 млн. доллар коҳиш ёфтааст.

Сармоягузории мустақим ба соҳаҳои саноати коркард – 37,6 млн. доллари амрикоӣ (10,5 фоиз), саноати истихроҷи маъдан – 176,6 млн. доллар (49,5 фоиз), фаъолияти молиявӣ ва ҳаргуна хизматрасонии тижоратӣ – 30,6 млн. доллар (8,6 фоиз), нақлиёт ва алоқа – 64,1 млн. доллар (18,0 фоиз), кишоварзӣ – 17,9 млн. доллар (5,0 фоиз), маориф – 15,8 млн. доллар (4,4 фоиз), сохтмон – 7,7 млн. доллар (2,2 фоиз) ва ғайраҳо – 6,8 млн. доллар (1,9 фоиз) равона карда шудаанд.

Дар соли 2017 ба иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон сармоягузори хориҷӣ аз ҷониби Ҷумҳурии Халқии Хитой – 303,0 млн. доллар (27,5 Ҷоиз), Штатҳои Муттаҳидаи Америка – 208,9 млн. доллар (19,0 Ҷоиз), Австрия – 179,3 млн. доллар (16,3 Ҷоиз), Шохигарии Британиёи Кабир – 136,4 млн. доллар (12,4 Ҷоиз), Федератсияи Россия – 81,1 млн. доллар (7,4 Ҷоиз), Филиппин – 31,8 млн. доллар (2,9 Ҷоиз), Нидерланд – 26,0 млн. доллар (2,4 Ҷоиз), Арабистони Саудӣ – 21,2 млн. доллар (1,9 Ҷоиз), Белгия – 13,5 млн. доллар (1,2 Ҷоиз), Швейтсария – 12,7 млн. доллар (1,2 Ҷоиз), Амороти Муттаҳидаи Араб – 11,2 млн. доллар (1,0 Ҷоиз), Фаронса – 4,4 млн. доллар (0,4 Ҷоиз) ва аз ҷониби дигар давлатҳо – 70,9 млн. доллар (6,4 Ҷоиз) ворид гардидааст.

Дар соли 2017 воридоти сармояи хориҷӣ ба шаҳри Душанбе – 66,8 Ҷоиз (735,6 млн. доллар), вилояти Суғд – 24,8 Ҷоиз (272,8 млн. доллар), вилояти Хатлон – 5,4 Ҷоиз (59,4 млн. доллар), Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон – 1,4 Ҷоиз (15,8 млн. доллар) ва ба ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ – 1,5 Ҷоиз (16,8 млн. доллар) амалӣ гардидааст.

Бо мақсади таҳкими заминаи ҳуқуқӣ ҷиҳати рушди муносиботи иқтисодии Тоҷикистон бо Ёзбекистон аз ҷониби Кумита лоиҳаи Созишнома оид ба ҳавасмандгардонӣ ва ҳифзи мутақобилаи сармоягузорӣ таҳия гардид, ки он зимни сафари давлатии Президенти Ҷумҳурии Ёзбекистон ба Ҷумҳурии Тоҷикистон 9 марти соли 2018 ба имзо расонида шуд.

Инчунин, барои ба имзо расонидани чунин созишномаҳо бо ҷониби Япония, Амороти Муттаҳидаи Араб, Туркия ва давлати Тунис корҳо идома доранд.

Лоиҳаҳои қарорҳои Маҷлиси Намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон “Оид ба тасдиқи Созишнома байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Венгрия оид ба ҳавасмандгардонӣ ва ҳифзи мутақобилаи сармоягузорӣ” ва “Оид ба тасдиқи Созишнома байни Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати Шохигарии Ҳошими Урдун оид ба ҳавасмандгардонӣ ва ҳифзи мутақобилаи сармоягузорӣ” таҳия гардида, айна ҳол дар баррасии вазорату идораҳо қарор доранд.

Дар давраи ҳисоботӣ ҷаласаи 14-уми Комиссияи байниҳукумати Тоҷикистону Қазоқистон оид ба ҳамкориҳои иқтисодӣ баргузор гардид. Кумита Протоколи ҷаласаи 14-уми Комиссияи байниҳукумати Тоҷикистону Қазоқистон оид ба ҳамкориҳои иқтисодӣ ва Нақшаи чорабиниҳои дахлдорро оид ба иҷрои муқаррароти он омода карда, ба Ҳукумати кишвар (20 феввали соли 2018, №1-2Е/153) ирсол намуд.

Бо мақсади васеъ муаррифӣ намудани имкониятҳои сармоягузори кишвар ва дастгирии соҳибкоруни сармоягузoron Шартҳои техникӣ оид ба таҳияи харитаи сармоягузорӣ бо истифода аз таҷрибаи ҷаҳонӣ ва оид ба “Таъсис додани маркази ягонаи хизматрасонӣ барои сармоягузoron ва соҳибкоруни” таҳрезӣ гардида, ҷиҳати амалӣ гардидани онҳо ҳамкорӣ бо шарикони рушд ба роҳ монда шудааст.

Оид ба самти рушди соҳибкорӣ

Дар давраи ҳисоботӣ мониторинги иҷрои Нақшаи чорабиниҳо оид ба иҷрои дастуру супоришҳои Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки дар мулоқот бо соҳибкорону сармоягузoron 14 октябри соли 2017 баён доштанд, гузаронида шуда, натиҷаи он (аз 8 январи соли 2018, №1-4а/11) ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда шуд.

Бо мақсади иҷрои талаботи банди 3 қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 декабри соли 2014 №740 мониторинги иҷрои Нақшаи чорабиниҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба татбиқи марҳилаи дуюми Барномаи дастгирии давлатии соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2012-2020 гузаронида шуда, аз натиҷаи он ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон (аз 30 марти соли 2018 №1-4а/262) ҳисобот пешниҳод карда шуд.

Ҷиҳати татбиқи минбаъдаи Барномаи мазкур лоиҳаи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи Нақшаи чорабиниҳо оид ба амалисозии марҳилаи сеюми Барнома таҳия гардид, ки он дар баррасии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад.

Инчунин лоиҳаи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи таъсис додани Муассисаи давлатии “Бизнес–инкубатори Тоҷикистон” дар марҳилаи чамъбаст қарор дорад ва ҷиҳати дарёфти манбаи маблағгузории он корҳо бо шарикони рушд идома доранд.

Тибқи маълумоти Агентии омор ба ҳолати 1 апрели соли 2018 дар ҷумҳурӣ 305 675 субъекти соҳибкорӣ фаъолияткунанда ба қайд гирифта шудааст, ки ин нишондод дар муқоиса бо семоҳаи якуми соли 2017-ум 12 782 адад ва ё 4,4 фоиз зиёд мебошад.

Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи натиҷаҳои ҳисоботи “Пешбурди соҳибкорӣ”-и Бонки ҷаҳонӣ дар соли 2018 мавқеи худро 5 зина боло бурда, ҷои 123-юмро ишғол намуд. Ҷиҳати боз ҳам беҳтар намудани мавқеи кишвар дар ин самт корҳо идома доранд.

Ҷиҳати баланд бардоштани маърифати ҳуқуқиву молиявии соҳибкорон, сатҳи касбият ва малакаи онҳо аз ҷониби Кумитаи лоиҳаи Нақшаи гузаронидани вохӯриҳо бо соҳибкорон дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ таҳия гардида, он 23 январи соли 2018 тасдиқ карда шуд.

Дар ин раванд, дар шаҳрҳои Душанбе, Бохтар, Хучанд, Истаравшан ва ноҳияҳои водии Рашт чорабиниҳои фаҳмондадиҳӣ баргузор карда шуданд, ки дар онҳо беш аз 800 соҳибкор иштирок намуданд.

Дар давраи ҳисоботӣ Форуми ҷумҳуриявӣ таҳти унвони “Беҳтарсозии дастрасии занони соҳибкори Тоҷикистон ба бехатарӣ ва роҳҳои тақмил додани он” баргузор гардид.

Инчунин, 9 марти соли 2018 Форуми соҳибкорони Тоҷикистону Ўзбекистон баргузор карда шуд, ки дар қорӣ он соҳибкорон ва масъулини вазорату идораҳои дахлдори ҳарду ҷониб (зиёда аз 500 нафар) иштирок намуданд. Дар раванди чорабинӣ байни доираҳои тичоратии ду кишвар 16 санади ҳамкорӣ, аз ҷумла 9 созишнома, 1 шартнома ва

7 ёддошти тафоҳум ба маблағи зиёда 5,5 млрд. сомонӣ (625,6 млн. доллари амрикоӣ) ба имзо расонида шуд.

Дар давраи ҳисоботӣ чаласаи навбатии Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ гузаронида шуд.

Дар асоси маълумоти Муассисаи давлатии «Фонди дастгирии соҳибкории назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз оғози фаъолият ба 161 лоиҳаи Нақшаи тичоратии субъектҳои соҳибкорӣ ба маблағи зиёда аз 222 млн. сомонӣ қарзҳои имтиёзнок ҷудо гардида, беш аз 1400 нафар ба ҷойҳои нави корӣ фаро гирифта шудааст.

Инчунин, дар ин давра чаласаи навбатии Шӯрои нозирони Муассисаи давлатии “Фонди дастгирии соҳибкории назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон” баргузор гардида, дар он 7 лоиҳаи нақшаи тичоратии субъектҳои соҳибкорӣ баррасӣ шуда, аз он 4 лоиҳаи тичоратӣ ба маблағи 5,4 млн. сомонӣ қарзҳои имтиёзнок ҷудо карда шудааст.

Кумитаи мониторинги татбиқи Қонун “Дар бораи низоми иҷозатдиҳӣ” дар соли 2017-ро аз рӯи маълумоти хатии пешниҳоднамудаи 71 мақомоти иҷозатдиҳандаи ваколатдори давлатӣ (17 мақомоти марказии ҳокимияти давлатӣ ва 54 мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ) гузаронид.

Дар ин давра бо мақсади татбиқи босамари қонунҳо «Дар бораи санҷиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидор» ва «Дар бораи мораторий ба санҷишҳои фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ дар соҳаи истеҳсолӣ» чаласаҳои сеюм, чорум ва панҷуми Шӯрои ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти санҷишӣ гузаронида шуданд.

Бо мақсади татбиқи босамари қонунгузорӣ оид ба санҷиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидор ва мораторий ба санҷишҳои фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ дар соҳаи истеҳсолӣ чаласаҳои Шӯрои ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти санҷишӣ гузаронида шуд, ки дар натиҷа 1930 субъекти соҳибкорӣ аз мораторий бархурдор гардиданд.

Дар давраи ҳисоботӣ тахти сарвари Муовини якуми Сарвазирӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон Давлаталӣ Саид чаласаи нухуми Шӯро оид ба шарикӣ давлат ва бахши хусусӣ баргузор гардид, ки дар он лоиҳаи “Низоми пардохти электронии роҳиро ва назорати он дар нақлиёти мусофирбари автомобилӣ истифодаи умуми шаҳри Душанбе” баррасӣ ва қарор оид ба имзорасонии Созишномаи шарикӣ давлат ва бахши хусусӣ байни мақомоти иҷроия ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва шарикӣ хусусӣ ҶДММ “Авесто Гуруҳ” қабул карда шуданд.

Дар давраи ҳисоботӣ лоиҳаи “Барномаи рушди шарикӣ давлат ва бахши хусусӣ барои солҳои 2018-2022” таҳия гардида, барои ҳулосаи ниҳой ба мақомоти марбута пешниҳод гардид.

Оид ба самти идора ва хусусигардонии амволи давлатӣ

Дар давраи ҳисоботӣ ҷиҳати истифодаи босамару мақсадноки амволи давлатӣ мутобиқи талаботи қонунгузорӣ бо қарорҳои дахлдори Кумита 960 воситаи асосии давлатӣ ба маблағи умумии 22,4 млн. сомонӣ аз тавозуни як мақомот ва корхонаю ташкилот ба тавозуни мақомот ва корхонаю ташкилоти давлатии дигар гузаронида шуданд.

Дар асоси қарорҳои Кумита ҷиҳати аз эътибор соқит намудани воситаҳои асосии 95 мақомот, корхонаю ташкилот ва муассисаҳои мансуб ба моликияти ҷумҳуриявӣ розигӣ дода шудааст.

Ҳамзамон, вобаста ба эҳтимолияти ба фурӯш рафтани амвол 134 воситаи асосии давлатии барои аз эътибор соқит намудан пешниҳодгардидаи корхонаю ташкилотҳо бо нархи ибтидоии 477,0 ҳазор сомонӣ ба савдои музоядавӣ пешниҳод карда шуданд.

Бо мақсади дар корхонаҳои давлатӣ таъсис додани шӯроҳои нозирон ва таъмини фаъолияти онҳо лоиҳаи қарорҳои Ҳукумати мамлакат «Оид ба лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи корхонаҳои давлатӣ» ва «Оид ба лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Кодекси граждани Ҷумҳурии Тоҷикистон» таҳия гардида, барои мувофиқа ба вазорату идораҳои марбутатаи кишвар ирсол карда шудаанд.

Баҳри таъсиси феҳристи маълумот дар бораи моликияти давлатӣ супориши техникий лоиҳаи «Таъсиси феҳристи ягонаи маълумот дар бораи дороиҳо ва моликияти давлатӣ» таҳия гардидааст.

Бо мақсади ҳалли масъалаҳои амволии сохтмони биноҳои нави Парлумон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тадбирҳои амалӣ роҳандозӣ гардидаанд. Айни замон бино ва иншооти давлатии бартарарафшаванда асосан озод карда шуданд.

Ҷиҳати кўчонидани Хадамоти давлатии “Муҳофиза”-и Вазорати корҳои дохилӣ ва Бойгонии давлатии таърихи навтарин лоиҳаи дахлдори фармоиши Ҳукумати мамлакат таҳия карда шудааст.

Инчунин, ҷиҳати ҳалли масъалаҳои ҷойгиркунии мақомоти навтаъсис, аз ҷумла Кумитаи беҳатарии озукаворӣ ва Агентии авиатсияи граждани чораҳои зарурӣ андешида шудаанд.

Дар давраи ҳисоботӣ барои таъмини истифодаи самараноки моликияти давлатӣ 28 санади меъёрии ҳуқуқӣ (7 лоиҳаи қарор ва 21 лоиҳаи фармоиши Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон) таҳия гардиданд.

Маблағи умумии ба бучетҳои маҳаллӣ аз ҳисоби хусусигардонӣ ва ба иҷора супоридани моликияти коммуналӣ воридгардида 4,3 млн. сомони ро ташкил медиҳад, ки ин нисбат ба ҳамин давраи соли 2017 ба маблағи 767,8 ҳазор сомонӣ зиёд мебошад.

Дар давраи ҳисоботӣ ҳолати нигоҳдорӣ, истифодабарӣ, риояи тартиби ба иҷора супоридан ва аз эътибор соқит намудани воситаҳои асосӣ дар 47 субъекти хоҷагидор санҷида шуд.

Дар самти ҳифзи ҳуқуқҳои амволии мамлакат дар дохил ва хориҷи кишвар, аз ҷумла оид ба масъалаҳои амволии Пойгоҳи ҳарбии Россия дар Тоҷикистон, эътирофи ҳуқуқи соҳибмулкии Тоҷикистон ба иншооти

дар қаламрави Қирғизистон чойгиршуда, барасмиятдарории ҳуқуқи соҳибмулкӣ ба хатҳои интиқоли барқи дар ҳудуди Тоҷикистон ва Ўзбекистон қарордошта низ қорҳои зарурӣ ба анҷом расонида шуданд.

Дар давраи ҳисоботӣ 1 адад ҷамъияти саҳомии кушода таъсис дода шуд. Ҳоло шумораи умумии ҷамъиятҳои саҳомии кушодае, ки бастан 100 фоизи саҳмияҳои онҳо ба давлат тааллуқ доранд, 117 адад буда, ҷамъиятҳои саҳомие, ки дар сармояҳои оинномавии онҳо саҳмияҳои давлат мавҷуд мебошанд, 24 ададро ташкил медиҳад. Инчунин, 4 адад ҷамъияти дорой масъулияти маҳдуд, ки саҳми давлат дар сармояи оинномавии онҳо мавҷуд мебошанд, ҷаъолият менамоянд.

Баҳри баррасию такмили лоиҳаи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Барномаи хусусигардонии моликияти давлатӣ барои солҳои 2018-2020» санаи 19 феввали соли 2018 дар назди Муовини якуми Сарвазирӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Давлаталӣ Саид ҷаласаи қорӣ бо иштироки роҳбарони аввали вазорату идораҳои дахлдор ва раёсатҳои дахлдори Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. Бо дарназардошти таклифу пешниҳодҳои вазорату идораҳо лоиҳаи Барномаи мазкур мукамал қарда шуда, дар мувофиқа бо вазорату идораҳои дахлдори ҷумҳурӣ ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод шудааст.

То имрӯз бо иштироки намояндаи Кумита ҷаласаҳои шӯроҳои нозирони ҷамъиятҳои саҳомии кушодаи «Тоҷиктелеком», «Осоишгоҳи Оби Гарм», «Комбинати фулузоти нодирӣ Ленинобод» ва ҚДММ «Камароб» баргузор гардиданд.

пешниҳодгардида нишон дод, ки дар соли ҳисоботии 2017 ҷаъолияти 26 ҷамъияти саҳомӣ бо ғоида ба маблағи умумии 303,0 млн. сомонӣ ва 6 ҷамъияти саҳомӣ бо зарар ба маблағи умумии 3,2 млн. сомонӣ ҷамъбаст гардида, 40 ҷамъияти саҳомӣ ҷаъолияти молиявию хоҷагидорӣи худро дар ҳисоботи пешниҳоднамуда инъикос накарданд.

Дар давраи ҳисоботӣ оид ба ғуруш баровардани объектҳои мансуб ба моликияти давлатӣ 7 адад қарорҳои Кумита қабул қарда шудаанд. То 1 апрели соли 2018 тибқи маълумоти Вазорати молия ва ҚВД оид ба ташкили ғуруши амволи давлатӣ аз ҳисоби хусусигардонӣ ва истиғодаи моликияти ҷумҳуриявӣ 3,92 млн. сомонӣ ба бучети давлат ворид шудааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2017 ба маблағи 177,14 ҳаз. сомонӣ зиёд мебошад.

. Дар давраи ҳисоботӣ ба Кумита 3719 ҳуҷҷат ворид шуда, аз рӯи таъйинот ба ниҳодҳои гуногуни ҷумҳурӣ 1717 ҳуҷҷат ирсол қарда шуд. Мутобиқи тартиби муқарраргардида доир ба самтҳои ҷаъолияти Кумита 172 қарори Раиси Кумита қабул қарда шудааст.

Дар давраи ҳисоботӣ 6 нафар хизматчиёни давлатӣ дар курсҳои бозомӯзӣ дар Донишкадаи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳсил намуда, 1 нафар ба магистратураи донишкадаи номбурда дохил гардид. Дар семоҳаи аввали соли 2018

тибқи Низомнома дар бораи тартиби гузаронидани озмун барои ишғоли мансабҳои холии маъмурии хизмати давлатӣ барои ишғоли мансабҳои холии маъмурии Кумита озмун гузаронида шуда, 4 нафар довталаб ба кор қабул карда шуданд.

Дар давраи ҳисоботӣ 34 нафар кормандони Кумита ба сафарҳои хизматӣ, аз ҷумла 14 нафар ба хориҷи кишвар ва 20 нафари дигар ба шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ фиристода шуданд.

Ҷиҳати дар сатҳи баланди омодагӣ ҷашн гирифтани Иди байналмилалӣ Наврӯз ва сазовор истиқбол намудани ҷашни 27-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади тақвияти корҳои созандагӣ ободкорӣ ба таври доимӣ ҳар ҳафта дар Кумита ва берун аз он шанбегиҳо ташкил карда шуданд, ки дар он кормандон дастаҷамъона иштирок намуда, ба корҳои ободонӣ, бунёдкорӣ, тоза намудани гирду атроф, нарм намудани беҳи дарахтон, шинонидани гулбугтаҳо, тозаю озода намудани ҳуҷраҳои корӣ машғул шуданд.

Бо мақсади иҷрои фармоиши Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 10 ноябри соли 2017, №74-ф қарори Раиси шаҳри Душанбе “Дар бораи вобаста намудани қитъаҳои замин барои бунёди майдончаҳои варзишӣ ва ободонию кабудизоркунии боғу гулгаштҳо дар ҳудуди шаҳраку маҳаллаҳои ноҳияҳои маъмурии шаҳри Душанбе” аз 23 ноябри соли 2017, №717 ба тасвиб расидааст, ки тибқи он ба Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон соҳтмони 1 адад майдонча дар ҳудуди ноҳияи Исмоили Сомонӣ вобаста карда шудааст.

Вобаста ба ин Кумита барои соҳтмони майдонча ва корҳои ободонӣ чораҳои саривақтии заруриро амалӣ намуда истодааст ва он дар нимсолаи якуми соли ҷорӣ он ба истифода дода мешавад.

Ҷиҳати таъмини иҷрои супоришҳои дахлдори Роҳбари Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон навбатдориҳои шабонарӯзии масъулони Кумита ва зерсохторҳои он ташкил карда шуданд.

Тибқи супориши роҳбари Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи ҳисоботӣ нишастӣ матбуотӣ гузаронида шуд. Кумита ҷиҳати муаррифии дастовардҳои самти сармоягузорӣ, дастгирии соҳибкорӣ ва идораи амволи давлатӣ корҳои тарғиботиро дар васоити ахбори омма ба роҳ мондааст ва кормандони масъул мунтазам дар шабакаҳои телевизионӣ баромад намуда, бо рӯзноманигорон ҳамсухбат мешаванд.

Тибқи супориши роҳбари Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи ҳисоботӣ нишастӣ матбуотӣ гузаронида шуда, дастовардҳои самти сармоягузорӣ, дастгирии соҳибкорӣ ва идораи амволи давлатӣ муаррифӣ карда шуданд.

Бо мақсади инъикоси маълумоти васеъ доир ба тадбирҳои амалишавии сиёсати имрӯзаи соҳа ва ба талаботи “Қоидаҳои ягона барои сомонаҳои расмӣ вазорату идораҳо, мақомоти иҷроияи маҳаллии

хокимимияти давлатӣ ва мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот дар шабакаи Интернет”, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 10 июли соли 2017, №344 тасдиқ шудааст, мутобиқ намудани сомонаи расмӣ, Кумита дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд ҷиҳати мукаммалсозӣ ва азнавсозии он корҳои заруриро анҷом додааст.

Айни ҳол, бо оид ба таҳияи сомонаи расмии нав тибқи талаботи муқарраргардида ҳамкорӣ бо шарикони рушд идома дошта, дар назар аст, ки то охири моҳи апрел сомона бо дизайн, суроға ва ҷойгирнамоии ахбороту маълумот дар шакли нав мавриди истифода қарор дода мешавад.

Вазифаҳои Кумита барои семоҳаи дуюми соли 2018:

- мониторинги мунтазами рафти татбиқи лоиҳаҳои давлатии сармоягузорӣ ва андешидани чораҳои саривақтӣ ҷиҳати ҳалли мушкилоти татбиқи онҳо;

- андешидани чораҳои зарурӣ ҷиҳати суръатафзоӣ ва густариши ҷалби сармоягузори мустақим ба иқтисодиёти ҷумҳурӣ;

- дар ҳамкорӣ бо вазорату идораҳои дахлдор тақвият бахшидан ба фаъолияти комиссияҳои байниҳукумати оид ба ҳамкориҳои иқтисодӣ, тиҷоратӣ ва техникӣ;

- дар ҳамкорӣ бо сармоягузори ватанию хориҷӣ дар доираи созишномаҳои нави сармоягузорӣ ташкил намудани корхонаҳои нави истеҳсолии муштарак;

- дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд ва мақомоти марбутаи давлатӣ мавриди омӯзиш қарор додани масъалаи ташкили Маркази ягонаи хизматрасонӣ ба соҳибкорон ва сармоягузорон;

- бо мақсади дар корхонаҳои давлатӣ таъсис додани шӯроҳои нозирон ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намудани лоиҳаи қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Оид ба лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи корхонаҳои давлатӣ» ва «Оид ба лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Кодекси граждани Ҷумҳурии Тоҷикистон»;

- амалӣ намудани чораҳои зарурӣ баҳри ташаккули лоиҳаи «Таъсиси феҳристи ягонаи маълумот дар бораи дороиҳо ва моликияти давлатӣ»;

- таҳияи пешниҳодҳо оид ба тақмили раванди қабул, истифода ва аз эътибор соқит намудани амволи ба ғайри давлат мусодирашуда;

- амалӣ намудани чораҳои зарурӣ ҷиҳати тақдир, таҷдид ва таҳкими фаъолияти шӯроҳои нозирони ҷамъиятҳои саҳомӣ ва ҷамъиятҳои дорои масъулияти маҳдуде, ки дар сармояи оинномавии онҳо ҳиссаи давлат мавҷуд аст;

- густариши корҳои фаҳмондадиҳӣ байни соҳибкорон дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ва бартараф намудани мушкилоте, ки монеаи рушди соҳибкорӣ мебошанд;

- гузаронидани таҳлили самаранокии имтиёзҳои барои соҳибкорон пешниҳодшуда ва таҳияи пешниҳодҳо оид ба тақмили онҳо.

Кумита минбаъд низ ҷиҳати иҷрои саривақтии дастуру супоришҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, қарору супоришҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон чораҳои амалӣ меандешад.